

## Тақриз

ба автореферати диссертасияи Хушматов Намоз Раҳмонович дар мавзуи «Таҳлили маъноиву сохтории концепти “Одоб” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ.

Ба омӯзиши масъалаҳои шинохти илми забоншиносӣ, хусусан таҳлили сохтор ва маънои концептҳои гуногун солҳои охир олимони ҳориҷӣ, аз қабили П. Браун ва С. Левинсон, Г. Каспер, Р. Лакофф, Р. Уотс, К. Кристи, Л. Кинг, Я. Камичек, В.И.Карасик, В.А.Звегинсев, А.Вежбитская, А. Харчарек ва дигарон машғул шудаанд. Дар забоншиносии тоҷик дар даҳсолаи охир таваҷҷуҳӣ ба таҳқику пажӯҳиши концептҳо ҳам аз нигоҳи забоншиносии муқоисавию шинохтӣ (когнитивӣ) ва ҳам забоншиносии фарҳангиву қавмӣ хеле зиёд гардида, дар ин замана муҳаққикон П.Чамшедов, М.Т. Ҷабборова, Нагзебекова М.Б., С. Ҷаматов, Д. Искандарова, Ҳ. Шанбезода, З.Мухторов, Ф. М. Турсунов, С. Қ. Матробиён ва дигарон корҳои зиёд ба анҷом расонидаанд. Дар баробари ин, дар самти забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ) рисолаҳои илмӣ доир ба концептҳои гуногун аз ҷониби муҳаққикон М. Давлатмирова, М. Маҳмудзода, Д. Азиззода, С. С. Раҳимӣ, З. Мирзоева, М. М. Имомзода, Н. Раҳмонова, Н. К. Бойматова, Ш. Фозилова, Ф. Ҳ. Аҳмедова, Ҳ. Ҳ. Қурбонова, Р. Ҷӯраева, Н. Каримова, С. Эшниёзова ва дигарон ҳимоя шудаанд.

Дар даврони мусоидати таваҷҷуҳӣ баланди забоншиносон ба масъалаҳои муюширати байнифарҳангӣ ва таъсири мутақобилаи намояндагони чомеаҳои гуногуни забониву фарҳангӣ мушоҳида мегардад ва ин таҳқиқоти амиқи шаклҳои гуногуни рафтӣ, аз ҷумла, категорияи одобро, ки барои муюшират муҳим арзёбӣ мегарданд, талаб меқунад. Аз ин ҷиҳат, омӯзишу пажӯҳиши концепти одоб, ки як рукни асосии фарҳангии мардумони гуногуни дунё маҳсуб меёбад, аз нигоҳи забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ) ва муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мубрамияти корро ташкил медиҳад. Омӯзиш ва таҳқиқи ҳаматарафаи концепти одоб ба манфиати кор буда, дар инкишофи забоншиносии тоҷик метавонад таҳаввулоти ҷиддиеро ба бор оварад.

Омӯзиш ва таҳқиқи ҳаматарафаи ин масъала ба манфиати кор буда, дар инкишофи забоншиносии тоҷик метавонад таҳаввулоти ҷиддиеро ба бор оваранд. Бинобар ин, таҳлили маъноиву сохтории концепти “Одоб” мавриди назар муҳим ва саривактӣ ба шумор рафта, рисолаи ба анҷом расонидаи унвонҷӯ Хушматов Намоз Раҳмонович дар мавзуи ««Таҳлили маъноиву сохтории концепти “Одоб” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» мавзуи актуалий мебошад.

Мубрамияти таҳқикоти мазкур аз омилҳои зерин бармеояд:

- боло рафтани нақши муоширати байнифарҳангӣ бо назардошти ҳамкориҳои байналхалқӣ;
- ивазшавии нақши муошират ва дарки он ҳамчун раванди самараноки ҳамкориҳо дар шароити бархурди тамаддунҳо;
- ташаккули талабот ба сифати равобити байнифарҳангӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ;
- рушди масъалаҳои муоширати байнифарҳангӣ ва таъсири мутақобилаи онҳо зимни ниёз ба доностани хусусиятҳои этникии одоб ва рафтори муаддабона аз тарафи намояндагони фарҳангҳои бегона.

Аз ин ҷиҳат, омӯзишу пажӯҳиши концепти одоб, ки як рукни асосии фарҳангӣ мардумони гуногуни дунё маҳсуб меёбад, аз нигоҳи забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ) ва муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мубрамияти корро ташкил медиҳад.

Диссератасия аз муқаддима, тавсифи умумии таҳқикот, 2 боб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқикот ва феҳристи адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссератасия аз 165 саҳифаи ҳуруфи компьютерӣ иборат мебошад.

Дар муқаддимаи диссератасия роҷеъ ба мубрамии мавзуи таҳқикот, дараҷаи таҳқики мавзуи илмӣ, робитаи таҳқикот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯъҳои илмӣ, мақсади таҳқикот, вазифаҳои таҳқикот, объекти таҳқикот, мавзуи таҳқикот, асосҳои назариявии таҳқикот, заминаҳои эмпирӣ, пойгоҳи таҳқикот, навғонии илмии таҳқикот, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқикот, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқикот, мутобиқати диссератасия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқикот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссератасия, интишорот аз рӯи мавзуи диссератасия, соҳтор ва ҳаҷми диссератасия маълумот дода мешавад.

Дар боби якуми диссератасия, ки «Забон ва фарҳанг дар раванди равобити байнифарҳангӣ» номгузорӣ шудааст, масъалаҳои назариявӣ ва методологии мавзуъ баён гардидаанд, ки дар раванди таҳқикот ба асос гирифта шудаанд. Дар боби мазкур доир ба усулҳои нави таҳқики равобити забону фарҳанг дар забоншиносӣ, соҳтори консепт, забону фарҳанг ва тафаккури миллӣ, асосҳои маърифатии омӯзиши робитаи забон ва фарҳанг, шинохти мағҳуми фарҳанг, нақши фарҳанг дар ташаккули тафаккури умумии забониву фарҳангӣ, ташаккули консептҳои миллӣ дар тасвири забонии ҷаҳон ва муошират ҳамчун навъи фаъолияти иҷтимоӣ маълумот дода мешавад. Вобаста ба масъалаҳои мавриди таҳқиқ боби мазкур аз 4 фасл мураттаб шудааст.

Дар боби дуюм «Таҳлили муқоисавии мазмуни байнифарҳангии концепти «одоб/ politeness» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» тамоми ҳусусияҳои концепти «одоб» дар тасвири забонии мардуми тоҷик ва «politeness» дар тасвири забонии мардуми англис, баҳусус дар тасвири муқаррарӣ (ҳамарӯза) ва тасвири илмии ин мардумон, ки макоми маҳсус доранд, мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Боби мазкур 5 фаслро дар бар мегирад.

Дар қисмати хулоса муҳакқик андешаҳои худро ҷамъбаст намуда, самтҳои асосии таҳқиқотро нишон додааст.

Дар баробари дастовардҳои хуби илмӣ, дар автореферат, ба назари мӯ, баъзе норасоиҳо ба мушоҳида мерасанд, ки зикри чанде аз онҳоро барои беҳбудии кор зарур мешуморем:

1. Дар рисола баъзан ҳатогиҳои техникий диде мешавад (саҳ. 10, 11, 20, 21).
2. Автореферат аз иштибоҳоти услубию имлой холӣ нест (саҳ. 5, 7, 10).

Бе шубҳа, камбудиҳои зикршуда, ҷузъӣ буда, ҳеч гоҳ наметавонанд мундариҷа ва арзиши илмии таҳқиқотро коста гардонанд.

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон ба ҷунин натиҷа расид, ки кори тадқиқотии Ҳушматов Намоз Раҳмонович дар мавзуи «Таҳлили маъноиву соҳтории концепти “Одоб” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» кори ба анҷомрасида мебошад. Таҳқики аиҷомдодашуда дар мавзуи «Таҳлили маъноиву соҳтории концепти “Одоб” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» ба талаботи Комиссияи олии атестацонии назди Президента Ҷ.Т. доир ба таҳияи рисолаҳои номзадӣ ҷавобгу буда, муаллифи онро барои дарёғти дараҷаи илмии номзадӣ илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ сазовор донистан мумкин аст.

Муқарриз:

Мудири кафедраи забонҳои ҳориҷии

факултети забонҳои Осиё ва Аврупо

н.и.ф., дотсент

Маҳмадов Ҷовидон Шарифович

Имзои Ҷ.Ш. Маҳмадовро дасдиқ мекунам:

Сардори раёсати қадроҳо ва корҳои маҳсуси Донишгоҳи

миллии Тоҷикистон

Тавқиев Эмомали Шодихонович

06.06.2023

